

Тағйиру иловаҳо ба Тартиби таъсиси воҳидҳои сохторӣ аз ҷониби
ташкilotҳои қарзии молиявӣ ва филиалҳои онҳо

Ба Тартиби таъсиси воҳидҳои сохторӣ аз ҷониби ташкilotҳои қарзии молиявӣ ва филиалҳои онҳо, ки бо қарори Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон аз 29 майи соли 2019, №58 тасдиқ шудааст, тағйиру иловаҳои зерин ворид карда шаванд:

1. Ба банди 1 сархати ҳафтум бо мазмуни зерин илова карда шавад:

«- **нуқтаи хизматрасонии хазинавӣ – воҳиди сохтори бонкҳо**, бонкҳои исломӣ, ташкilotҳои амонатии қарзии хурд ва ташкilotҳои амонатии қарзии хурди исломӣ, ки вобаста ба намуди ташкilotҳои мазкур метавонад амалиёти мубодилавӣ ва хизматрасониҳои дигари дар Тартиби мазкур пешбинишударо иҷро намояд.».

2. Ба банди 22 бо мазмуни зерин илова карда шавад:

«22. Талаботи бандҳои 18 ва 19 боби мазкур ба марказҳои ташкilotҳои қарзии молиявии давлатӣ, ки то 1 майи соли 2016 кушода шудаанд ва мавқеи ҷойгиршавии онҳо танҳо дар ҳудуди ҳамин ноҳия иваз мешавад, татбиқ наметардад.».

3. Боби 3¹ бо мазмуни зерин илова карда шавад:

«БОБИ 3¹. НУҚТАҲОИ ХИЗМАТРАСОНИИ ХАЗИНАВӢ

22¹. Бонкҳо, бонкҳои исломӣ, ташкilotҳои амонатии қарзии хурд ва ташкilotҳои амонатии қарзии хурди исломӣ ва филиалҳои онҳо метавонанд нуқтаҳои хизматрасонии хазинавиرو дар меҳмонхонаҳо, истгоҳҳои роҳи оҳан, осоишгоҳҳо, фурудгоҳҳо ва дидбонгоҳҳои гумрукӣ таъсис диҳанд.

22². Масоҳати нуқтаҳои хизматрасонии хазинавӣ бояд на кам аз 5 метри мураббаъ бошад ва онҳо бояд барои таҷҳизонидани ҷойи кории кормандони хизматрасон ва анҷомдиҳии мусоид ва таъмини ҳавфи пасти гузаронидани амалиётҳо бо муштариён имконият фароҳам оваранд.

22³. Нуқтаҳои хизматрасонии хазинавӣ метавонанд амалиёт ва хизматрасонии зерини бонкиро тибқи тартиби муқаррарнамудаи

санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон иҷро намоянд:

- харид ва фурӯши асъори хориҷӣ бо пули миллий;
- ивази як асъори хориҷӣ ба асъори хориҷии дигар;
- иваз намудани асъори нақди хориҷии як арзиши номиналӣ ба арзиши дигари номиналӣ;
- ивази асъори хориҷии нақди фарсуда ва осебдида ба асъори хориҷии нақди коршоям;
- муайян кардани аслияти асъори хориҷии нақдӣ;
- хизматрасонии кортҳои пластикӣ тавассути постерминалҳо;
- пур кардани суратҳисоби корти пардохтии бонкӣ ва ҳамёнҳои электронии шахсони воқеӣ;
- пешниҳоди воситаҳои электронии пардохтӣ ба муштарӣ;
- мушаххас намудани шахсияти муштарӣ ҳангоми пешниҳоди воситаи электронии пардохтӣ ба шахси воқеӣ тибқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом».

Маблағҳои харидашудаи асъори хориҷӣ аз ҷониби нуқтаҳои хизматрасонии ҳазинавӣ бояд ҳатман бо дархости шахсони воқеӣ тавассути ҳамин нуқта фурӯхта шаванд.

22⁴. Нуқтаи хизматрасонии ҳазинавӣ бояд ҷевони оҳанин барои нигоҳдории дороиҳо, воситаҳои ҳисобу китоби пул, мизу курсӣ, васоити муайянкунии аслияти асъор (детекторҳо, пурбинҳои калонкунанда), воситаи ҷопнамӣ, компютер, маҳсулоти барномавӣ ва воситаҳои алоқа ба шабакаи ягонаи электронии мутамаркази сарбонк, ки имконият ва қобилияти анҷомдиҳӣ, бақайдгирӣ, шинохту муайян кардани ҳар як амалиёти мубодилавино дар низоми автоматикунонидашудаи бонкии бонки ваколатдор дар рӯзи вақти воқеӣ дошта бошад.

22⁵. Ба ҳуҷраи ҳазинадори нуқтаи хизматрасонии ҳазинавӣ даромадан ва дар он ҷо будани шахсони бегона, ба ғайр аз кормандони пулдасонӣ, масъулони ташкилоти қарзии молиявӣ ва ё кормандони ваколатдори Бонки миллии Тоҷикистон, манъ аст.

22⁶. Амалиёти бонкӣ ва хизматрасонӣ, ки нуқтаҳои хизматрасонии ҳазинавӣ ба анҷом мерасонанд, бояд дар тавозуни ҳаррӯзаи бонкҳо, бонкҳои исломӣ, ташкилотҳои амонатии қарзии хурд ва ташкилотҳои амонатии қарзии хурди исломӣ сабт ёбанд.».